

ё шахсан аз муҳосибот бо имзои худ гиред. Дар муҳосибот бояд ба Шумо варақаи ҳисобӣ диҳанд. Ҳар гуна муносибатҳои пулӣ бояд ҳуччатӣ кунонда шаванд;

▶ **ҳамаи чизеро, ки имзо мекунад, бо диққат хонед, нусхаи онхоро талаб кунед.** Шумо ҳуқуқ доред, ки аз имзои ҳуччатҳое, ки бо мухтаво ва шартҳоишон розӣ нестед, даст кашед.

▶ **ҳуччатҳои худро барои ниғодорӣ ба кордиханда надиҳед:** ҳеч кас ба ғайри Шумо шиноснома, иҷозати кор, суғурта, нусхаи шартномаи меҳнатӣ ва дигар ҳуччатҳояшонро ниғох дошта наметавонад, инчунин озодии равуои Шуморо маҳдуд карда, телефонатонро кашида гирифта наметавонад. Кашида гирифтани шиноснома ва маҳдуд кардани озодӣ ҷиноят аст: дар ин ҳолатҳо ба полиция муроҷиат кунед!

Ҳуқуқҳои меҳнатӣ дар Трудовом кодексе РФ (ТК РФ) - кодекси меҳнат нишон дода шудаанд.

Андозаи музди меҳнат, ки ба шуғли пурра фаро гирифта шудаанд, набояд аз ҳадди ақали музди меҳнат - МРОТ кам бошад. Дар Санкт-Петербург ин 19 650 рубл аст.

Корфармо уҳдадор аст, ки қонунгузорию дар соҳаи ҳифзи меҳнат риоя кунад – агар шароити меҳнат дар ҷои қоратон барои саломатӣ ва ҳаёт хатарнок бошад, таъҷилан қорро бас кунед ва ба Следственный комитет шикоят кунед.

Давомнокии рӯзи корӣ набояд аз 8 соат, ҳафтаи корӣ аз 40 соат зиёд бошад. Барои қори иловагӣ музди иловагӣ мутобқи моддаҳои 152 ва 153-и ТК РФ дода мешавад.

Агар қорманд уҳдадорҳои меҳнатии худро иҷро накунад, қордиханда ба ӯ огоҳии ҳагтӣ, танбех медиҳад ё мувофиқи тартиботи маъмул (м.192 ТК РФ) аз қор қорич мекунад. **Ҷарима бастан барои иҷро накардани уҳдадорҳои меҳнатӣ ғайриқонунӣ аст!**

Агар дар пардохти музди меҳнати Шумо таъхир қунанд, тавсия медиҳем, ки ба қорфармо оид ба гирифтани нусхаи ҳуччатҳо, ки ба қор дахл доранд, мутобқи тартиби муқарраркардаи м. 62 ТК РФ – аз қумла варақаҳои ҳисобӣ бо ариза муроҷиат кунед оид ба пардохтани маош ва додани нусхаи ҳуччатҳое, ки ба қор дахл доранд, мутобқи тартиби муқарраркардаи м. 62 ТК РФ – аз қумла варақаҳои ҳисобӣ бо аризаи ҳагтӣ муроҷиат кунед. Агар дар муҳлати 3 рӯзи қорӣ ба Шумо нусхаи ҳуччатҳоро надиҳанд, аз болои қордиханда ба Инспексияи давлатии меҳнат Государственную инспекцию труда аризаи шикоятӣ нависед, ба прокуратура ё суд муроҷиат кунед.

КОРИ ДОНИШЌУЁНИ ХОРИЧӢ

Донишқуёни қоричӣ, ки дар шакли рӯзона таҳсил мекунаанд, метавонанд дар вақтҳои қорин аз таҳсил бе қорент ва иҷозати қор ба меҳнат машғул шаванд. Барои бастан шартномаи меҳнатӣ ё шартномаи шаҳрвандӣ-ҳуқуқӣ аз онҳо талаб қарда мешавад, ки танҳо маълумотнома аз мактаби олий ё қоллеҷи қорои аккредитатсияи давлатии қор ҳамин минтақа буда таҳсил қорданашонро тасдиқ меқорояд, пешниҳод қунанд.

БАРОИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚҲОИ МЕҲНАТИИ ХУД МУРОҶИАТ КУНЕД

Государственная инспекция труда в Санкт-Петербурге:

8 (812) 408-90-15, git78.rostrud.ru

Прокуратура Санкт-Петербурга:

8 (812) 315-48-53, epp.genproc.gov.ru

Главное Следственное Управление Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу (дар ҳолати ба қор маҷбур қардан ё надодани музди меҳнат):

8 (812) 571-00-40, 8 (812) 570-66-71, spb.sledcom.ru

Ёрии бепули ҳуқуқӣ

Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге:

«ҳагтӣ доғ» барои шаҳрвандони қоричӣ (муҳочирони меҳнатӣ) – 8 (812) 576-28-67

Фонди хайриявии «ПСФ-фонд»:

8 (953) 141-31-09, 8 (812) 337-57-85, vk.com/pspfond

Фонди «Ориентир»:

https://fondorientir.ru ; vk.com/fond_orientir; www.instagram.com/fond_orientir/; www.facebook.com/fondorientir

e-mail: info@fondorientir.ru; горячая линия: +7 (812) 385-69-89

Маълумоти муфид:

Интернет-ресурс барои муҳочирони Қоритета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге:

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kmormp/internet-resurs-dlya-migrantov/Хизматҳои қорлектронии Федеральной службы по труду и занятости: www.онлайнинспекция.рф

www.rostrud.ru

«Миграция и мигранты. Межрегиональный информационный портал» - маслиҳатҳо барои мутобқиқшавӣ ва ҳифзи ҳуқуқҳои худ, робитаҳои муфид:

www.migrussia.ru

Ҳазинаҳои иттилоотӣ

СПб ГКУ «СПб Дом национальностей»



http://spbdn.ru/



https://vk.com/domnac_spb



https://www.instagram.com/spb_domnac/

Буклет «Миграционное законодательство Российской Федерации и правила трудоустройства. Советы трудовым мигрантам»

(на таджикском языке)

Разработка текста: БФ «ПСФ-фонд»

Авторы-составители: Хлызова Д.В., Якимов А.Н.

Редактор: Панич Б.Л.

Тираж 1000 экз.

Изготовлено по заказу СПб ГКУ «СПб Дом национальностей» при поддержке Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.



Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге



Хуш омадед ба Санкт-Петербург!

Қонунгузорию муҳочирати Федератсияи Россия ва қоридоҳои ба қор даромадан



Маслиҳатҳо ба муҳочирони меҳнатӣ

Санкт-Петербург 2021

САБТИ БАҲИСОБГИРИИ МУҲОЧИРАТ

Шаҳрванди хориҷӣ уҳдадор аст, ки дар муддати 7 рӯзи кории ба ҷои зист омадааш дар **бахисобгирии муҳочират** сабти ном кунад; барои шаҳрвандони кишварҳои ИИАО (ЕАЭС) - Арманистон, Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон - **30** рӯз; шаҳрвандони Тоҷикистон – **15** рӯз.

Шумо бояд дар ҳисоби муҳочирати суроғае истед, ки он ҷо зиндагӣ хоҳед кард. Шуморо **тарафи қабулқунанда**, ки ба Шумо манзил медиҳад, метавонад сабти ном кунад. Тарафҳои қабулқунанда инҳо метавонанд бошанд:

- ▶ шаҳрванди ФР, ки дар Санкт-Петербург доимӣ сабти ном шудааст;
- ▶ шаҳрванди хориҷӣ, ки дар Санкт-Петербург доимӣ зиндагӣ мекунад;
- ▶ шаҳрванди хориҷӣ – молики бинои истиқоматӣ;
- ▶ шахси ҳуқуқӣ: ташкилоти кордеҳ, меҳмонхона.

Ба шаҳрвандони хориҷӣ, ки қоидаҳои ворид шудан ва режими муҳочиратро вайрон мекунад, аз 5 то 7 ҳазор сомонӣ **ҷарима**, бо рондан аз Россия ва манъи вуруд ба муҳлати 5 сол таҳдид мекунад.

Барои сабти номи муҳочират ба ин ҷойҳо муроҷиат кардан мумкин аст:

- ▶ ба шӯбаи ҳудуди Раёсати масъалаҳои муҳочирати ВКД ФР Управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
- ▶ ба маркази бисёрҷабҳаи пешниҳоди хизматҳои давлатӣ - МФЦ.

Ба Шумо чунин ҳуҷжатҳо ва нусхаҳои онҳо зарур мебошанд:

- ▶ шиноснома;
- ▶ корти муҳочират;
- ▶ полиси суғуртаи ихтиёрии тиббӣ,
- ▶ нусхаи ҳуҷҷате, ки ҳуқуқи истифодаи бинои истиқоматиро тасдиқ мекунад (шаҳодатномаи моликият, шартномаи иҷораи манзил).

Барои сабти номи баҳисобгирии муҳочират зарур аст:

1. Аз ду тараф варақаи махсуси огоҳнома ро дар бораи омадан ба ҷои истиқомат пур кардан.

Варақа-огоҳнома дар ин ҷойҳо беул дода мешавад:

- ▶ дар шӯбаҳои Раёсати масъалаҳои муҳочирати ВКД ФР - Управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по СПб и ЛО;
- ▶ дар Марказҳои бисёрҷабҳаи пешниҳоди хизматҳои давлатӣ МФЦ;
- ▶ дар шӯбаҳои «Почты России».

Варақа аз ду қисм иборат аст. Баъди пур кардан як қисми он ба РММ РШ ВКД ФР УВМ ГУ МВД РФ фиристода, қисми дигараш дар дасти шаҳрванди хориҷӣ меистад. Дар ҳарду қисм **ҳатман** суроғаи зист, маълумотҳои шахсии тарафи қа-

булқунанда ва маълумоти шахсии шаҳрванди хориҷӣ қайд карда мешаванд. Тарафи қабулқунанда-шаҳрванд дар варақа имзои худро мегузорад.

2. Фиристодани огоҳнома бо нусхаи шиносномаи шаҳрванди хориҷӣ, нусхаи шиносномаи шаҳрванди ФР (тарафи қабулқунанда) ва нусхаи корти муҳочират ба воситаи «Почты России» ба УВМ ГУ М УВМ ГУ МВД РФ по СПб и ЛО ВД РФ по СПб и ЛО.

Огоҳномаро **шахсан** ба МФЦ ё ба УВМ ГУ МВД РФ по СПб и ЛО БЕПУЛ **фиристондан мумкин аст.**

3. Гирифтани варақаи буридашаванда бо қайди қабули он аз тарафи қормандони УВМ ГУ МВД РФ по СПб и ЛО, МФЦ ё «Почта России».

Баҳисобгирии аввалияи муҳочирати шаҳрвандони кишварҳои вуруди бераводид ба ФР ба муҳлати на зиёда аз 90 рӯзи гузаштан аз сарҳади ФР дода мешавад, ки **барои қор дар ФР ҳуқуқ намедиҳад.**

Баъди даромадан ба қор сабти номи муҳочиратро мунтазам мувофиқи муҳлати амали шартномаи меҳнатӣ (барои шаҳрвандони давлатҳои ИИАО (ЕАЭС) ё патенти пардохтшудаи қор дар шӯбаҳои УВМ ГУ МВД РФ по СПб и ЛО дароз кардан лозим аст.

ПАТЕНТИ ҚОР

Ба шаҳрвандони Озарбойҷон, Молдова, Тоҷикистон, Ўзбекистон, Украина барои қонунан ба қор даромадан зарур аст, ки **патенти қор гиранд.**

Ба шаҳрвандони кишварҳои ИИАО (ЕАЭС) – Арманистон, Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон доштани патент талаб карда намешавад. Шартномаи меҳнатӣ ва шаҳрвандӣ-ҳуқуқӣ асоси дароз кардани муҳлати истиқомати муваққати онҳо дар ҳудуди ФР мебошад.

! **Муҳлати пешниҳоди ҳуҷжатҳо барои тайёр кардани патент – 30 рӯз аз лаҳзаи даромадан ба ФР мебошад.** Ин муҳлатро риоя кардан ҳатмӣ аст, вагарна барои вайрон кардани муҳлати муроҷиат барои гирифтани патенти қор аз 10000 то 15000 рубл ҷарима пешбинӣ шудааст. Барои қор кардан бо ихтисоси дар патент зикрнамуда эҳтимоли аз 4000 то 7000 рубл ҷарима шудан мумкин аст.

Дар ёд доред: дар Россия танҳо баъди 18-солагии қор кардан ва гирифтани патент мумкин аст!

Дар ҳар минтақа ягона ташкилоте аст, ки ҳуқуқи гирифтани ҳуҷжатҳоро барои тайёр кардани патент дорад: дар вилояти Ленинград ин ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России мебошад spb.pvsmvd.ru.

Муҳлати тайёр кардани патент – 10 рӯзи қорӣ аст. Дар асоси патенти гирифта сабти баҳисобгирии муҳочират – муҳлати амали регистратсияро дароз кардан лозим аст.

Барои қор бо патент Шумо бояд **маблағи пешпардохти муқарраршудаи андоз** (НДФЛ) барои ҳар моҳи ояндаи қорӣ супоред.

Баъди пардохти НДФЛ патент ба таври автоматӣ ба муҳлати пардохтшуда дароз карда мешавад. Дар ҳолати сари вақт пардохт нашудан амали патент аз рӯзи якуми таъхири пардохт қатъ мегардад. Тавачҷух қунед: ҳисоби моҳҳо аз санаи гирифтани патент сар мешавад, ки дар он сабт гардидааст! Пардохт на дертар аз 1 рӯзи ба охир расидани ҳар моҳи пардохтшудаи қор сурат мегирад. Маблағи андозро ҷармоҳа ва яқбора пешакӣ барои чанд моҳ пардохт кардан мумкин аст.

Ҳатман ҳамаи реквизитҳои пардохти патент ва чекҳои тасдиққунандаи пардохтҳои худро нигоҳ доред!

Дар муддати 2 моҳи баъди гирифтани патент Шумо бояд ба УВМ МВД РФ по СПб и ЛО нусхаи шартномаи меҳнатӣ бо қордихандаро бо мактуби фармонишии огоҳидор дар бораи қабул фиристед ё шахсан шартнома ро ба он ҷо баред, вагарна патенти Шуморо метавонанд ғайри амал эътироф қунанд!

Баъди анҷоми муҳлати амали патент бояд аз ФР хориҷ шуд ё дар муҳлати 10 рӯзи қорӣ то анҷоми муҳлат патентро дар шӯбаи масъалаҳои муҳочирати УВМ МВД РФ аз нав расмӣ қунонд.

Патенти қорро қандин маротиба аз нав расмӣ кардан мумкин аст.

ДАРОМАДАН БА ҚОР, ҲУҚУҚИ МЕҲНАТ

Маслиҳатҳои оддӣ, ки барои даромадан ба қор ёрӣ мерасонанд:

- ▶ **ба миёнравҳо муроҷиат нақунед:** эҳтиёт қунед – миёнравҳо метавонанд ҳуҷжатҳои қалбақӣ диҳанд, ки барои истифодаи онҳо Шуморо ҷарима мебаранд ё аз Россия хориҷ мекунад ё Шуморо ҳамчун қувваи беули қорӣ истифода баранд;
- ▶ **ҳангоми ҷустуҷӯи қор** Шумо метавонед аз ин ҳазинаи умумироссиягии вакансияҳо истифода баред: “Работа в России»: trudsem.ru
- ▶ **қонунӣ қор қунед:** қордиханда УХДАДОР аст, ки бо шумо шартномаи меҳнатӣ бандад ва як нусхаашро диҳад, инчунин барои қоргаре, ки аз 5 рӯз зиёд мувофиқи шартномаи меҳнатӣ қор мекунад, дафтарчаи меҳнатӣ қушояд;
- ▶ **қордихандан худро донед:** ном ва суроғаи ташкилотеро, ки дар он қор меқунед, роҳбари худ (вазифа, насаб, ном, телефон)-ро донед; ин маълумот хеле дарқор мешавад, агар ба Шумо зарур шавад, ки барои ҳуқуқҳои худ талош қунед, маоши худро ситонед;
- ▶ **андоза ва шартҳои пардохти музди меҳнатро аниқ муайян қунед:** Шумо бояд донед, ки чӣ қадар ва барои қор қор бароятон музд медиҳанд. Андозаи музди меҳнат бояд дар шартномаи меҳнатӣ навишта шавад. Шумо пулро ё ба воситаи корти махсуси бонкии ба номи Шумо тайёршуда,